

ҚИСМИ 1. МАЪЛУМОТНОМА ДАР БОРАИ ҲАЙАТИ МИҚДОРӢ ВА СИФАТИИ СОҲИБОНИ ҚОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОҚ

Ҷадвали №1

Миқдори умумии Саҳҳомон	Ном ва насаби шахсоне, ки 5% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд	Ном ва насаби шахсоне, ки 10% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд	Ном ва насаби шахсоне, ки 20% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд	Ном ва насаби шахсоне, ки 50% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд	Ном ва насаби шахсоне, ки 75% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд
1	2	3	4	5	6
180н	Шарипов Ш.Ф.	---	Исмоилов Р.П. Охунов З.Ю.	---	---

Ҷадвали №2

Номгуи пурраи шахси ҳуқуқи ё ном ва насаби соҳиби ҳақиқии саҳмияҳо	Ҷойгиршавии шахси ҳуқуқи ё ҷои истиқомати шахси воқеӣ (фақат бо ризоияти шахси воқеӣ нишон дода мешаванд)	Ҷои кори пештара дар 5 соли охир	Вазифаи ишғолнамуда дар шурои директорони дигар ҷамъиятҳо	Миқдори соҳибӣ кардани қоғазҳои қиматноки дигар ҷамъиятҳо	Андозаи мукофоти гирифташуда	Шакл гирифтани мукофот
Исмоилов Р.П.	ш. Хуҷанд к. Д.Азизов 20	Директори генералии ҶСК «Суғдсохтмон»	--	--	--	--
Охунов З.Ю.	ш. Хуҷанд н. Б.Ғафуров ҷ.Унҷӣ, к.Боғи калон 17	Сардори ҶДММ «Тиниал»	--	--	--	--
Шарипов Ш.Ф.	ш. Хуҷанд к. И.Сомонӣ, х.40, ҳ.46	Сардори КСМ-115 н. Б.Ғафуров	--	--	--	--

